

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Фарзонаи Сайфиддин дар мавзуи «Аҳамияти педагогии афкори мутафаккирони асрҳои XII-XIII дар тарбияи насли наврас дар шароити муосири таҳсилот», ки барои барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D010301-Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот. – Ҳуҷанд, 2025. – 10 с.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мазмуну мундариҷаи диссертатсияи Фарзонаи Сайфиддин дар мавзуи «Аҳамияти педагогии афкори мутафаккирони асрҳои XII-XIII дар тарбияи насли наврас дар шароити муосири таҳсилот», ки барои барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D010301-Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пешниҳод шудааст, ба талаботи шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат дорад.

Мубрам будани мавзуи рисоли илмии Фарзонаи Сайфиддин дар он зоҳир мегардад, ки рушди ҷомеа дар ҳар кишвари пешрафта бо бойгонии маънавии таърихи гузаштагонаш пайвастагии ногусастаний дорад. Аз ҳамин сабаб, ҳар миллати соҳибтамаддун барои рушди соҳаи маориф ва такмили заковати маънавии мардумаш, пеш аз ҳама, ба густариши илм ва маърифат, эҳтироми мактаб, муаллимон, китобу барномаҳои таълимӣ, дарки масъулияти волидон, худшиносӣ ва шинохти ҷойгоҳи худ дар ҷомеа аҳамияти калон медиҳанд. Аз ин нуктаи назар, унвонҷӯй мавзуи бисер муҳимро барои таҳқиқ интихоб кардааст, ки ба коркард ва асосноккунии тарбияи насли наврас дар шароити муосири таҳсилот муҳим аст.

Дар таҳқиқот вазъи омӯзиши афкор ва нақши онҳо дар тарбияи насли наврас, ҷанбаҳои педагогӣ ва психологӣ, нақши дини Ислом дар ташаккули назарияи педагогии мутафаккирон ва пешниҳоду тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо баррасӣ шудааст.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд. Ин ҷо, пеш аз ҳама, вазифаҳо ва фарзияни илмии мuaаллифро қайд бояд кард, ки дуруст ва фарогири тамоми ҷанбаву паҳлухои назариявию амалии мавзуи диссертатсия мебошанд. Аз натиҷаҳои диссертатсия, таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоиши анҷомдода, аз рӯйи онҳо хулоsavу тавсияҳои методии коркард ва манзурнамудаи муҳаққик бармеояд, ки ӯ ба мақсад расидааст ва вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташударо ҳаллу фасл намуда, ниҳоят, фарзияҳои илмии пешниҳодкардааш дар амал тасдик шудаанд.

Навгониҳои илмии таҳқиқот баҳсангез набуда, асоси илмиву воқеӣ доранд. Зоро таҳлилу баррасии таҳқиқоти диссертационӣ, натиҷаи корҳои озмоиши, хулосаи бобҳо, хулосаҳои умумӣ ва тавсияҳои методии манзургардида сабит месозанд, ки аз ҷониби муҳаққиқ, дарвоҷеъ, чунин корҳо ба сомон расидаанд:

- нерӯи тарбиявии афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои XII – XIII ҳамчун воситаи муассири тарбияи насли наврас ошкор карда шуданд;
- технологияи тадбиқи таълимоти педагогии мутафаккирони асрҳои XII- XIII дар ташаккули шахсияти инсони даврони муосир баррасӣ карда шуданд;
- технологияи истифодаи ахлоқи мутафаккирони форсу тоҷик дар раванди муосири таълим ва тарбияи насли наврас муайян карда шуданд;
- андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои XII- XIII оид ба масъалаҳои таълим ва тарбияи насли наврас баррасӣ карда шуданд;
- шароити мусоиди педагогӣ барои тарбияи ватандӯстии хонандагон бо истифодаи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои XII- XIII, ки ба рушди шуури ватандӯстӣ ва ҳисси қарзи шаҳрвандӣ дар хонандагони синфҳои бοлӣ мусоидат мекунанд, муайян карда шуданд;
- сифатҳои шахсият тибқи ғояҳои мутафаккирони асрҳои XII- XIII , ки дар ташаккулёбии шахсияти хонандагон таъсири мусбат мерасонанд, ошкор ва муайян карда шуданд;
- ҷанбаҳои асосии фаъолияти якҷояи толибилмон ва устодон вобаста ба истифодаи андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои XII- XIII дар раванди корҳои таълимиву тарбиявӣ муайян карда шуданд;
- истифодаи фикрҳои ахлоқии мутафаккирони асрҳои XII- XIII дар ҷараёни таълиму тарбияи шогирдон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат асоснок карда шуданд.

Мақсади таҳқиқот ошкор кардани хусусият ва шароитҳои мусоиди педагогии истифодаи афкори мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII ва татбиқи онҳо дар равандҳои таълиму тарбияи муосир мебошад.

Вазифаҳо ба баррасии ҳолати омӯзиши афкорро Фарзонаи Сайфиддин ба ҷанбаҳои педагогӣ ва равонии мутафаккирон, нақши таълимоти дини Ислом дар ташаккули назарияҳои педагогӣ ва пешниҳоди тавсияҳо барои истифодаи онҳо равона кардааст.

Объекти таҳқиқот сарчашмаҳои илмӣ-адабӣ ва таърихӣ-педагогии асрҳои XII-XIII мебошанд, ки андешаҳои педагогиро дар тарбияи насли наврас дар шароити муосир инъикос мекунанд.

Ба ҳайси предмети таҳқиқот унвончӯ афкори ахлоқӣ-педагогии мутафаккирони форсу тоҷик ва аҳамияти онҳо дар тарбияи насли наврасро овардааст.

Таҳқиқот се марҳиларо дар бар гирифтааст: таҳлили назариявӣ (2015–2016), ҷамъоварии маълумот ва таҳқиқоти майдонӣ (2016–2019), ва ҷамъбаст ва таҳлили натиҷаҳо (2019–2022).

Таҳқиқот асосҳои назариявӣ ва методологии худро аз асарҳои классикий ва муосири педагогӣ, равоншиносӣ, фалсафа ва мантиқ гирифта, бо истифода аз методҳои таҳлили назариявӣ, муқоисавӣ, омӯзиши сарчашмаҳо, методҳои эмпирӣ ва худбаҳодиҳӣ ба роҳ монда шудааст.

Манбаъҳои асосӣ осори мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои XII–XIII ва асарҳои муҳаққиқони ватаний ва ҳориҷӣ мебошанд. Пойгоҳи эмпирикии таҳқиқот озмоишҳо ва пурсишҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии Тоҷикистон буда, зиёда аз 1400 нафар хонандагон ва донишҷӯёно фаро гирифтаанд.

Таҳқиқот имкон медиҳад, ки афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷик доимӣ ва мунтазам омӯзиш ва татбиқ шавад. Ин афкор метавонад нуқсонҳо ва камбуҷидҳои ҷории раванди таълим ва тарбияро ислоҳ намояд. Ташкил ва татбиқи технологияи истифодаи ин афкор дар барномаҳои таълимиӣ ва методикаҳои таълимиӣ як навғониҳои илмии муҳими таҳқиқот мебошад.

Асоснокӣ ва эътиомднокии ҳулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта.

Дар асоси омӯзиш, таҳлил ва арзёбии адабиёту сарчашмаҳои илмии педагогӣ-психологӣ ва дидактикий ҳамчун инъикоскунандай далелноки муқаррароти назариявии таҳқиқот корҳои таҷрибавию озмоишӣ доир ба мавзӯъ анҷом дода шудаанд, ки эътиомднокии ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршударо бозгӯ мекунанд. Бо беихтилофии мавқеъҳои назариявие, ки ташаккули онҳо ба таҳлили ғояҳои педагогии муҳаққиқони гуногун асос ёфтааст, мувофиқати методҳои таҳқиқот бо ҳадафҳои матраҳгардида, бисёрҷанбагӣ ва бардавомии таҳқиқоти роҳандозишаванда дар дараҷаҳои назариявӣ ва амалӣ, тасвиби натиҷаҳои бадастомада таъмин карда шудаанд.

Муҳаққик ба омӯзишу таҳлили осори илмии олимони маъруфи ватанию ҳориҷӣ даст зада, аз онҳо иқтибосҳои заруриро ҷиҳати боз ҳам возехтар собит соҳтани дурустиву эътиомднокии навғониҳои илмӣ, натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳулосаву тавсияҳои методии манзурнамудааш ба кор бурдааст.

Дастовардҳои таҳқиқот дар такя ба методологияи илмӣ, манбаъҳои гуногуни иттилооти педагогӣ, психологӣ ва дидактикий, омӯзиши амиқи назарияҳо, қоидаҳо, ғояҳо ва мағҳуму қонунҳои илмӣ зимни тадриси силсилаи

фанҳои гуманитарию чамъиятӣ ва дар ин асос таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намудан ба хусусият, сабабу омилҳо ва натиҷаҳои рӯйдоду ҳодисаҳои таъриҳӣ, ҳуқуқӣ, инъикоси воқеият тавассути образҳои бадеӣ, шарҳу тавзех ва таҳлили ҳамаҷонибаи онҳо, ки ба ҳадаф, предмет, вазифа ва мантиқи таҳқиқот мувофиқанд, таъмин карда шуданд.

Аз таҳияи диссертатсия бармеояд, ки муҳтавои асосии он ва натиҷаҳои таҳқиқоти озмоишӣ бар асоси ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои XII - XIII гузаронидани таҳқиқот дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон, Доғишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Доғишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода, Доғишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, бойгонии шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурияйӣ, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва ғайра дар шакли гузориш, маърӯзаю баромадҳо ироа ва татбиқ гардианд.

Натиҷаҳои таҳқиқот бо назардошти беихтилофӣ дар мавқеъҳо, мувофиқат ба методология ва ҷандҷабҳаи таҳқиқот ва тасвиби натиҷаҳо эътиимоднок арзёбӣ мешаванд.

Мавзӯъ ба ихтисосҳои педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пурра мувофиқат мекунад.

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш параграф, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар маҷмӯъ 176 саҳифа мебошад. Рӯйхати адабиёт низ дар ҳаҷми 151 номгӯй оварда шудааст.

Боби аввали диссертатсия бо номи «Масоили таълиму тарбияи наврасону ҷавонон дар осори мутафаккирони форсу тоҷик дар асрҳои XII-XIII» тартиб ёфта, аз се параграф иборат аст: «Масоили тарбияи маънавӣ-аҳлоқӣ дар асарҳои мутафаккирони асрҳои XII - XIII ва нақши он дар таълиму тарбияи наврасон ва ҷавонон», «Сарчашмаҳои асосии таълимоти педагогӣ ва меъёрҳои тарбиявии мутафаккирони форсу тоҷик» ва «Моҳият ва алоқамандии назариёти мутафаккирони форсу-тоҷик бо назарияҳои инсондӯстӣ ва худшиносӣ».

Зербоби аввал аз боби якум бо унвони «Масоили тарбияи маънавӣ-аҳлоқӣ дар осори мутафаккирони асрҳои XII-XIII ва аҳамияти он дар тарбияи наврасон ва ҷавонон» шомил аст. Афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII саҳми муҳим ва арзандae дар пешрафти педагогикаи ҷаҳонӣ дорад. Бо вуҷуди ин, мероси педагогии олимону мутафаккирони асримиёнагии Шарқ то замони истиқлоли ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ба таври васеъ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор нағирифта буд. Танҳо дар солҳои наздик таваҷҷуҳ ба ин ғанҷинаи афкори педагогӣ дубора эҳё ва баррасӣ шуд. Давраи асримиёнагӣ бо асарҳои мутафаккирон ва олимони форсу-тоҷик

машхур буда, ғояҳои онҳо обруи ҷаҳонӣ пайдо кардаанд. Дар таълимоти онҳо ғояҳои пешрафтаи олимони Ғарб ва Шарқ бо таври арзанда инъикос ёфта, заминаи илмии асосии тарбияи инсон – педагогика – таҳия шудааст.

Зербоби дуюми боби аввал бо унвони «Сарчашмаҳои асосии таълимоти педагогӣ ва меъёрҳои тарбиявии мутафаккирони форсу-тоҷик» номгузорӣ шудааст. Ибни Сино яке аз он мутафаккиронест, ки назарияи таълимоти худро дар асари «Ҳай ибни Яқзон» бар пояти равияҳои ирфонӣ ташкил додааст. Ӯ тарбияи инсонро бо таъкид ба хислати покӣ, ифрат ва хулқи ҳамида пайваст мекунад ва онро бо адли Ҳудо иртибот медиҳад, ки инро моҳияти таваккул медонад.

Зербоби сеюми боби аввал бо унвони «Моҳият ва ҳамбастагии назариёти мутафаккирони форсу-тоҷик дар муқоиса бо назарияи инсондӯстӣ ва ҳудшиносӣ» таҳассус дода шудааст. Яке аз роҳҳои устувор ва боваринок барои тарбияи ахлоқии шаҳрвандон ин омӯхтани мероси ниёгон, баҳусус саҳифаҳои равшану нурафшони таъриҳ ва тамаддуни онҳо мебошад. Аз ҳамин рӯ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардаанд, ки барои таҳияи муҳити солими ахлоқӣ зарур аст, ки насли наврас таъриҳ, адабиёт ва фалсафаи қадимаи ҳалқи худро ҳуб бишносад. Зоро инсоният танҳо бо омӯзиши афкори таълимии ниёгон метавонист фарзандону наздионро ба роҳи рост, ҳудшиносӣ ва расидан ба камоли шаҳсӣ роҳнамоӣ намояд.

Боби дуввуми диссертатсия бо номи «Вазъи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон ва кори таҷрибай-озмоиши оид ба такмили он бо истифодаи афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII» ба масъалаҳои тарбияи маънавӣ ва ахлоқии наврасону ҷавонон ва ҳамчунин таҷрибаҳои амалии такмилдихӣ бо истифода аз афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷик дар он асрҳо ва таъсири ин усулҳо ба наврасону ҷавонон баҳшида шудааст.

Зербоби аввали боби дувум «Технологияи истифодаи ахлоқи мутафаккирони форсу-тоҷик дар равандҳои муосири таълим ва тарбияи насли наврас» номгузорӣ шудааст. Арзиш ва аҳамияти тарбиявии осор, баҳусус асари «Ҳай ибни Яқзон»-и Ибни Сино ба ӯ шуҳрати ҷаҳонӣ баҳшидааст. Мундариҷаи ҷовидонаи ин асар роҳнамоӣ инсон ба сӯи камолёбӣ, соҳиб шудан ба хислатҳои нек ва фарқият додан байни ҳубу зишт аст, ки инсонро дар роҳи ҳудшиносӣ таҳrik медиҳад.

Зербоби дуюми боби дувум бо унвони «Афкори мутафаккирони форсу-тоҷик оид ба саодат ва адолат» номгузорӣ шудааст. Унсурмаолии Кайковус, ки аз файласуфон ва мутафаккирони барҷаста ба

шумор меравад, дар асархояш масоили инсондустӣ, ватандустӣ, неку касбомӯзӣ, ростқавлӣ, ҳақиқатпарастӣ ва ҳалқпарвариро баррасӣ намудааст. Вай маҳсусан ба мавзӯи эҳтироми байниҳамдигарӣ дар байни инсонҳо ва комгории онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, саодат ва адолатро — хоҳ шахсӣ ва хоҳ иҷтимоӣ — ҳамчун унсурҳои муҳими тарбиявӣ ва ахлоқӣ барои ташаккули инсони комил ва дар осори хеш, баҳусус дар «Ҳай ибни Яқзон», таъриф кардааст.

Зербоби сеюми боби дувум бо номи «Таҳлил ва арзёбии самарабаҳшии натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули тарбияи насли наврас» номгузорӣ шудааст. Барои муайян кардани сатҳи дониши афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII дар тарбияи насли наврас дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, озмоиши педагогӣ гузаронида шуд, ки се марҳиларо дар бар мегирифт:

1. Марҳилаи аввал – муқарраркунанда – дар баргирифта аз таҳияи консепсия, барномаи озмоишӣ, нақшай кор ва ташхиси ҳайати хонандагон буд. Дар ин марҳила таҳқиқоти илмӣ ва методӣ, аз ҷумла таҳқиқоти диссертатсионӣ, таҳлили саволномаҳо дар мавзӯи афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII ва арзёбии сатҳи фаҳмиши тарбиявӣ ва карзи шаҳрвандӣ дар муассисаҳо анҷом шуд.

2. Марҳилаи дуввум – ташаккулдиҳанда (таълимӣ) – дар он барномаи таълимии “Ҷойгоҳи афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII дар тарбияи насли наврас” таҳия ва дар дарсҳо мустақиман амалӣ гардид. Дар ҷараёни ин марҳила супоришҳои эҷодӣ ва масъалаҳои масъалавӣ пешниҳод шуда, маводи иловагӣ оид ба омӯзиши афкор таҳлил гардид ва нишондиҳандаҳои самаранокии тарбия ҳамчун сифатҳои шахсият дар хонандагон бо истифода аз ин афкор таҳия гаштанд.

3. Марҳилаи сеюм – назоратӣ – бо анҷоми амалҳои шабех ба марҳилаи аввал, vale бо мақсад ва вазифаҳои тағиیرёфта ва бо истифода аз нишондиҳандаҳои ададӣ аз марҳилаи аввал гузаронида шуд. Мақсади асосии марҳилаи охирин муайян кардани натиҷаҳои бадастомада дар гурӯҳи озмоишӣ буд. Дар ин марҳила таъсири мусбати педагогӣ дар раванди озмоиш дар ташаккули тарбия ва ҳиссииёти ватандустӣ ва маърифатнокӣ дар хонандагон равшан гардид. Ҳамчунин, дар гурӯҳи назоратӣ низ тағиироти мусбат дар ҳамин давра ошкор шуд, ки ин ба муқоисаи таъсири методикаи педагогӣ равона гардидааст.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот низ дар ҳаҷми 8 нукта оварда шудаанд, ки дар он унвонҷӯ афкори педагогии мутафаккирони форсу-тоҷик, ба мисли Низомии Ганҷавӣ, Ибни Туфайл ва дигарон, бо тамарқуз ба тарбияи ахлоқӣ, маънавӣ ва

худшиносӣ заминай устувори ташаккули шахсиятро барои насли наврас овардааст, ки омӯзиши назарияи таълимӣ ва тарбиявии онҳо барои беҳдошти раванди таълим ва баланд бардоштани худшиносии миллӣ аҳамияти бузург дорад. Хусусияти беназири асари “Ҳай ибни Яқзон” ва андешаҳои Ибни Туфайл ҳамчун намунаи ибрати маънавӣ ва ахлоқӣ барои насли ояндасози худшинос ва боахлоқ хизмат мекунад. Афкори ин мутафаккирон, ки бо таҷриба ва муҳити зист пайвастагии қавӣ дорад, нақши муҳим дар таҳқими тарбияи насли ҷавон ва рушди таҳқими маърифат ва маънавияти ҷомеа дорад, ҷамъбаст намудааст, унвонҷӯи номбурда.

Хулоса аз 6 банд иборат буда муҳтавои асосии онҳо дар 10 интишороти илмии муҳаққиқ вабаста ба мавзуи диссертатсия оварда шудааст.

Аҳаммияти илмӣ, амалий ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо ниишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо: Арзиши илмӣ ва амалии кори диссертационӣ дар навғонии илмӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот инъикос ёфтаанд, ки нуктаҳои зерин онҳоро ифода мекунанд:

- андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои XII- XIII оид ба масъалаҳои таълим ва тарбияи насли наврас баррасӣ карда шуданд;

- шароити мусоиди педагогӣ барои тарбияи ватандӯстии хонандагон бо истифодаи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои XII- XIII, ки ба рушди шуури ватандӯстӣ ва ҳисси қарзи шаҳрвандӣ дар хонандагони синфҳои болоӣ мусоидат мекунанд, муайян карда шуданд;

- сифатҳои шахсият тибқи ғояҳои мутафаккирони асрҳои XII- XIII, ки дар ташаккулёбии шахсияти хонандагон таъсири мусбат мерасонанд, ошкор ва муайян карда шуданд;

-ҷанбаҳои асосии фаъолияти якҷояи толибилимон ва устодон вобаста ба истифодаи андешаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои XII- XIII дар раванди корҳои таълимиву тарбиявӣ муайян карда шуд.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ аз рӯйи мавзуи диссертатсия.

Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар семинарҳои илмӣ, конференсияҳои ҷумҳуриявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти баррасӣ шудаанд.

Инчунин, натиҷаҳои кори илмӣ дар 13 интишороти муаллиф инъикос ёфтаанд, ки аз онҳо 8 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои илмии тақризшавандай феҳристи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 мақолаю маърӯза дар маҷмуаҳои маводи конференсияҳои илмӣ ва нашрияҳои педагогии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи ҷон омадаанд, ки муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия.

Тартиби тахияи диссертатсия ва автореферат ба талаботи Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда мувоғиқ буда, автореферати он мазмуни муҳтасари диссертатсияро ифода карда, тасаввуроти аниқро роҷеъ ба моҳияти таҳқиқоти баанҷомрасида ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад.

Натиҷаҳои бадастомада, эътиимоднокӣ, хулоsavу тавсияҳо тибқи талаботи Комиссия ва Даствурамал аз ҷиҳати илмию методӣ асоснок карда шуда, ба миқдори коғӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ, мисолҳо ва ҷадвалу диаграммаҳо таъмин аст.

Диссертатсия тибқи муқаррароти Даствурамал фаҳмо, бо забони равони тоҷикӣ, босаводона навишта шуда, тартиби тахия, ҷобаҷогузории кисмҳои алоҳидаи он, робитаи мантиқӣ ва муттасилий ба пуррагӣ риоя гардидааст. Дар ҳусуси ҳар як боб ва дар маҷмуъ, ба рисола хулосаҳои возехи даркорӣ бароварда шудаанд.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2024, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бо вучуди баҳои мусбате, ки дар тақриз баён гардид, дар рисолаи мазкур баъзе камбузидҳо низ ҷой доранд, ки дар байни онҳо ҳолатҳои зернинро метавон номбар кард:

1. Тадқиқот асосан ба афкори мутафаккирони асрҳои XII–XIII тақя кардааст ва шояд барои истифода ё баррасии таҷрибаҳои муосири педагогӣ таҳлилҳои ақидаҳои мутафаккирони муосирро низ овардан аз манфиат ҳолӣ набуд.

2. Ба фикри мо озмоишҳо ва таҷрибаҳои анҷомдодашуда шояд танҳо дар доираи муассисаҳои муайян сурат гирифта бошанд, ки ин метавонад ба маҳдудияти натиҷагарӣ ва паҳншавии натиҷаҳо оварад.

3. Дар диссертация камбузидҳои техникии ноҷиз ба назар мерасанд, ки онҳо низ ислоҳталабанд.

Эродҳо ва камбузидҳои зикргардида, дар маҷмуъ, аҳаммияти назариявию амалии диссертатсияи мазкурро коста намекунанд ва ба муҳтавои кор таъсири манфии зиёд намерасонанд.

Хулосай чамъбастӣ

1. Таҳқиқоти унвончӯ Фарзонаи Сайфиддин бо мақсади омӯзиш ва таҳлили афкори педагогӣ ва тарбиявии мутафаккирони форсу-тоҷики асрҳои XII-XIII, аз ҷумла Низомии Ганҷавӣ, Ибни Туфайл, Саъдӣ ва дигарон гузаронида шуда, аҳамияти ин мероси фарҳангиву илмиро дар тарбияи маънавӣ ва ахлоқии насли наврас дар шароити муосири таълим таъкид мекунад.

2. Аз натиҷаҳои таҳқиқ бармеояд, ки андешаҳои ин мутафаккирон бо назари инсонсозӣ, ахлоқпарварӣ ва худшиносӣ зич алокаманд буда, барои ташаккули шахсияти солим, боэътимод ва маърифатнок дар насли ҷавон заминай назариявӣ ва амалии устувор фароҳам меоранд. Осори онҳо, махсусан «Ҳай ибни Яқзон»-и Ибни Туфайл, ҳамчун намунаи ибрати таълимӣ ва тарбиявӣ хислатҳои неку ҳуби инсонӣ, аз ҷумла адолат, покизагӣ, часорат ва ростқавлиро тарғиб намуда, роҳи расидан ба камолоти маънавиро нишон медиҳанд.

3. Муҳимтарин паҳлуи ин таҳқиқот истифодаи усулҳо ва методҳои педагогии асрҳои миёна дар заминай таълиму тарбияи насли наврас дар мактабҳо ва оилаҳои муосир мебошад, ки метавонад дар рушди худшиносии миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва афзоиши маърифатнокӣ нақши муассир дошта бошад.

4. Дар маҷмуъ, омӯхтани мероси маънавиву педагогии ниёғон барои таҳқими асосҳои ахлоқӣ ва маънавии наврасону ҷавонон, ҳамзамон ба ҳайси роҳи устувор ба сӯи таҳқими давлат ва начоти миллат арзёбӣ мегардад. Аз ин рӯ, ҷорӣ кардани ин афкор ва таълимоти пешина дар системаи муосири таълимӣ ва тарбия ҳамчун воситаи муҳими рушди инсон ва ҷомеа пешниҳод мешавад.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Фарзонаи Сайфиддин дар мавзӯи «Аҳамияти педагогии афкори мутафаккирони асрҳои XII-XIII дар тарбияи насли наврас дар шароити муосири таҳсилот», ки барои барои дарёftи дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D010301-Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2024, №267 тасдик шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Аюбзода Манижа Зокир, номзади
илмҳои педагогӣ, дотсенти
кафедраи умумидонишгоҳии

забонҳои хориҷии МДТ “ДДХ ба
номи академик Б. Фафуров

«8» 07 соли 2025.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Хӯҷанд, шаҳраки 31, бинои 31,
х. 46. E-mail: ayubova1989@list.ru,
телефон: +992 (93) 935 – 00 – 35

Имзои Аюбзода М.З.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо ва
коргузории МДТ “ДДХ ба номи
академик Б.Фафуров”

Сайдуллозода З.С.



Суроғи муассиса:

735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хӯҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1,
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров”
Телефон: +992 (93) 935 – 00 – 35, E-mail: ayubova1989@list.ru

«8» 07 соли 2025.